

БА АНЧОМРАСИИ ЛОИҲАИ ТАЪМИНИ ТАҶҲИЗОТИ ТИББИ ДАР МАРКАЗИ САЛОМАТИИ №7-и ШАҲРИ ДУШАНБЕ БО ДАСТГИРИИ ҲУКУМАТИ ЧОПОН

Душанбе, ТОҶИКИСТОН

19 ноябри соли 2021 **ҷ-би МИЯШИТА Такаюки**, Сафири Фавқулода ва Мухтори Чопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо **ҷ-би Абдучаббор ЗИКИРЗОДА**, директори маркази саломатии №7-и шаҳри Душанбе, дар маросими ба охир расидани «**Лоиҳаи тақмили таҷҳизоти тиббии Маркази саломатии №7-и шаҳри Душанбе**», иштирок намуд. Лоиҳа дар чаҳорҷубаи «Барномаи кӯмакҳои бебозгашт ва амнияти башарӣ барои бахши аъзми аҳоли» (GGP) маблағгузори шудааст. Барои таҷҳизонидани маркази саломатии №7-и шаҳри Душанбе маблағи грантӣ дар ҳаҷми **90,850 доллари ИМА** ҷудо карда шуд. Бо анҷоми бомуваффақияти лоиҳа, истифодабарандагони маркази саломатӣ имкони гирифтани хизматрасонии тиббии беҳтарро пайдо карданд.

Қабл аз татбиқи лоиҳа, маркази саломатӣ барои зиёда аз 15 ҳазор нафар беморон, ки дар давоми як сол барои ташҳис ба маркази саломатӣ муроҷиат мекунанд, ба таҷҳизоти рентгенӣ ниёз дошт. Бо ба итмом расидани лоиҳа, маркази саломатӣ метавонад ташҳиси дақиқ ва саривақтиро пешниҳод кунад. Аз ин рӯ, лоиҳаи мазкур метавонад фаъолияти маркази саломатино бахтар намуда, ба беморон ва кормандони маркази саломатӣ нафъи калон расонад.

Дар маросими мазкур **ҷаноби МИЯШИТА** суханҳои зеринро қайд карданд: «Барои ман ҳушбати бузург аст, ки имрӯз барои таҷлили ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон як дастгоҳи нави рентгениро ба ин бемористон супорам. Ин системаи рентгени баландсифат ба ташҳиси дақиқи табибон ва табобати муассир барои беморон мусоидат мекунад. Умедворам, ки таҷҳизот дуруст нигоҳ дошта мешавад ва солҳои зиёд дар ҳаёти солими мардуми Тоҷикистон саҳм хоҳад гузошт».

Биноан, Ҳукумати Чопон тасмим гирифтааст, ки дар оянда низ дар ҳамкорӣ бо мардуми Тоҷикистон бахри бунёд сохтани ҷомеаи беҳтар кӯмаки хешро идома медиҳад.

*Кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ “GGP” тарҳи Барномаи расмии Чопон оид ба рушд мебошад. Алалхусус, лоиҳаҳои кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ барои дастгирӣ намудани соҳаҳои мухталифи бахши аъзми аҳоли дар сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд. Кӯмакҳои бебозгашти лоиҳаҳои амнияти башарӣ барои бахши аъзми аҳоли ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, ҳамчунин ба созмонҳои ғайридавлатӣ расонида мешавад. Аз соли 1996 то инҷониб, кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ **437** лоиҳаҳо ба маблағи умумии **\$35,8** миллион доллари ИМА дар Тоҷикистон амалӣ намудааст.*

Барои маълумоти бештар роҷеъ ба Барномаи расмии Чопон оид ба рушд ба саҳифаи сомонии зайл назар андозед https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html

